

Ба Шўрои диссертасионии 6D.KOA-050 дар
назди Донишгоҳи технологиي Тоҷикистон
(734061, ш. Душанбе, Н. Қарбоев 63/3)

ТАҚРИЗИ

**муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Раҳимова Мунзифа Анваровна
дар мавзуи “Коркарди технологияи маҳсулоти ҳӯрокии
функционалӣ аз растани лӯбиёгӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи
коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти
ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ**

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Бо мақсади вусъат бахшидан ба раванди
гузариши иқтисодиёти кишвар аз модели аграрию саноатӣ ба саноатию аграрӣ
ва аҳамияти назаррас доштани бахши саноат дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоиу
иқтисодӣ 21 декабри соли 2021 дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон саноатиқунонии босуръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми
миллӣ ва стратегии давлат ва солҳои 2022-2026 “Солҳои рушди саноат” эълон
карда шуд.

Бинобар ин, дар асоси нуқтаи зикршуда, дар даврони муосири имрӯза
таҳаввули технологияҳои маҳсулоти ҳӯрокворӣ, ки яке аз самтҳои вусъат
додани саноати ҳӯрокворӣ мебошад, ин истеҳсоли маҳсулоти функционалии
дорои маҷмӯи васеи моддаҳои фаъоли биологӣ доранд, бисёр муғид аст. Тайёр
кардани маҳсулоти функционалӣ айни замон сегменти таракқикардаистодаи
соҳаи ҳӯрокворӣ дар бозори ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Онҳо дорои таркиби
илман сабитшуда ва нишондиҳандаҳои баланди органолептикӣ буда, дар
истеъмол қулай ва бехатаранд.

Ба сифати сарчашмаи ингредиентҳои функционалӣ зироати лӯбиёгии бо
сафедаҳои пурбаҳо бой ва дар худ бофтаҳои ҳӯрока, моддаҳои минералӣ,
бахусус калий, магний, фосфор доранд ва яке аз зироатҳои дар шароити
Тоҷикистон маъмул парваришшавада лӯбиёи муқаррарӣ *Phaseolus vulgaris*

аст, ҳамчу ашёи хом истифода шуда метавонад. Ашёи мазкур ба ғайр аз таркиби химиявии нодир, инчунин барои ҳалқи тоҷик маҳсулоти мутобиқшуда мебошад.

Ҳамин тариқ, таҳқиқот оид ба коркарди технологияи маҳсулоти функционалӣ аз растани лӯбииёгӣ, васеъ намудани номгӯи маҳсулот, ғанӣ гардонидани бозори озуқаворӣ ва ғизои истеъмолкунандагон бо маҳсулоти нави дорои сафедаи бо таркиби мутавозини аминокислотаҳо бой диққати илмӣ ва амалии бевоситаи қалон дорад.

Мақсади таҳқиқот - коркарди технологияи концентрат аз лӯбииё ҳамчун маҳсулоти функционалӣ ва истифодаи он дар маҳсулоти ҳӯроки функционалӣ мебошад.

Унвончӯ баҳри ноил шудан ба ин мақсади илмӣ, ҷунин вазифаҳои муҳимро ҳал намудааст:

- 1) таҳлили адабиётҳои илмӣ – техникӣ, маълумотҳои патентӣ ва сарчашмаҳои гуногун;
- 2) интихоби навъи лӯбииё бо назардошти миқдори зиёди сафеда дар таркиби он, ки истеҳсоли он дар аҳолӣ бештар истифода мешавад;
- 3) интихоби объект ва методҳои тадқиқот;
- 4) муайянкуни таркиби химиявии ашё ва концентрати лӯбииё;
- 5) аниқ кардани бехатарии сифати ашёи коркардшаванда;
- 6) асосноккуни хосияти функционалии концентрати лӯбииё;
- 7) муайян намудани вояи оптимальии иловаи концентрати истеҳсолшаванда ба маҳсулоти функционалӣ;
- 8) аниқ кардани таъсири концентрати истеҳсолшуда ба сифати маҳсулоти тайёр;
- 9) муқоисаи сифат бо талаботҳои ҳуҷҷатҳои меъёри;
- 10) бо назардошти натиҷаҳои бадастомада тартибдиҳии дастуралӣ маҳсулоти тайёр бо иловаи концентрати истеҳсолшуда, ки барои баланд кардани арзиши биологии маҳсулот интихоб шудааст;
- 11) ҳисоби арзиши ғизоии маҳсулоти функционалӣ;

12) муайянкунии самаранокии иқтисодӣ аз истеҳсоли маҳсулоти функционалӣ.

Таҳқиқоти ичрошуда дорои **навгониҳои илмии** зерин мебошад:

1) бори аввал технологияи концентрати лӯбиё ба намуди хока коркард шуда барои истифода дар истеҳсоли маҳсулотҳои ҳӯрокии функционалӣ ба истеҳсолот пешкаш карда шудааст;

2) дар асоси кори илмии ичрогардида дастурамал ва нақшай технологии истеҳсоли концентрат аз лӯбиё омода кардааст;

3) технологияи нони гандумин бо иловайи концентрати лӯбиё коркард карда шудааст.

Тасвив ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Мазмун ва натиҷаҳои асосии тадқиқоти диссертационӣ аз ҷониби муаллиф дар конфронсҳои илмию амалӣ ва семинарҳои ҳайати профессорону омӯзгорони Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, инчунин дар конференсияҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмиллалии зерин дар шакли баромаду маърӯзаҳои илмӣ пешниҳод ва муҳокима карда шуданд:

- Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - амалӣ дар мавзӯи “Амалигардонии саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳадафи чоруми стратегияи миллӣ: проблемаҳо ва роҳҳои ҳалли он”, ш.Душанбе, Н.Қаробоев 63/3. 23-24 апрели соли 2021;

- ДПДТТ, конференсияи илмӣ – амалии омӯзгорон, докторантон PhD, магистрантон ва донишҷӯён дар мавзӯи “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дакиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, ш.Хуҷанд, 5 майи соли 2021;

- Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шотемур, конференсияи илмӣ-амалии байналмиллалӣ «Адаптация сельскохозяйственной отрасли к изменению климата и пути их решения», баҳшида ба 30-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 90-солагии таъсисёбии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шотемур. — Душанбе.— 2021;

- ДПДТТХ, конференсияи илмӣ – амалии омӯзгорон, докторантон, PhD, магистрантонва донишҷӯён бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, “Солҳои рушди саноат” ва “Рӯзи илми тоҷик”, - Хуҷанд, 2022;

- ДПДТТХ, Конференсияи илмӣ-амалии вилоятӣ бахшида ба “Бистсолагии омӯзиш ба рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, “Солҳои рушди саноат” ва “Рӯзи илми тоҷик”.- Хуҷанд, 2023.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсия ба Шиносномаи ихисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангулпарварӣ, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестасионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст мутобиқ аст.

Интишорот аз рӯйи мавзӯи таҳқиқот. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ дар 12 кори илмии муаллиф, аз ҷумла 3 мақола дар маҷаллаву нашрияҳои мансуб ба феҳристи маҷаллаву нашрияҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, инчунин 1 нахустпатент ва 2 санади ҷорӣ намудани натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар истеҳсолот гирифта шудааст. Ҳаҷми умумии интишорот оид ба мавзӯи диссертатсия 4,2 ҷузъи чопии шартиро ташкил медиҳад.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ҷор боб, хулоса ва пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёт ва замимаҳо иборат буда, 41 ҷадвал, 21 расм, 8 диаграмма, 12 замима ва 166 саҳифаи матни компьютериро ташкил медиҳад. Дар рисола 123 номгӯи адабиётӣ истифода карда шудааст.

Тавсифи умумии диссертация:

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти диссертационӣ ва омӯзиши сатҳи илмии он асоснок карда шуда, мақсаду вазифаҳо, объект ва методологияи таҳқиқот, навғонии илмӣ ва аҳамияти диссертатсия нишон дода шудааст.

Боби якум “Тадқиқоти илмӣ - иттилоотӣ. дурнамои истифодаи лӯбиё дар саноати ҳӯрока”, муфассалан маълумотҳо оид ба имконияти таъмин намудани аҳолӣ бо моддаҳои ғизоӣ, муаммои норасони сафеда ва роҳҳои ҳалли он, маҳсулотҳои функционалӣ дар шароити саноатикунонии кишвар, саҳми олимон дар самти истеҳсоли маҳсулотҳои функционалӣ, истифодаи растани лӯбиё дар истеҳсоли концентрат ва маҳсулотҳои функционалиро дар бар гирифтааст.

Дар боби дуюм “Объект, методология ва усулҳои тадқиқот”, нақшай гузаронидани тадқиқот оварда шуда, объекти тадқиқот тавсиф карда шудааст. Инчунин усулҳои тадқиқот бо тавсифи пурраи асбобҳои истифодашуда оварда шудааст.

Боби сеюм “Технологияи истеҳсоли маҳсулотҳои функционалӣ ва таҳлили сифати он”, баррасии технологияи истеҳсоли маҳсулоти функционалӣ аз лӯбиё, арзиши физиологӣ ва биологии он, натиҷаҳои ташхиси таркиби химиявӣ, нишондиҳандаҳои органолептикӣ ва физикӣ-химиявии сифати ашё ва маҳсулотҳои тайёр, амнияти озукавории концентрати истеҳсолшуда, коркарди дастурамали маҳсулотҳои функционалӣ ва ҳисоби арзиши аслии онро дар бар гирифтааст.

Дар таҳқиқот тарзи ҳосил намудани концентрат аз лӯбиё нишон дода шудааст, ки аз таркунӣ, сабзонидан (биофаъолқунӣ) ба муддати 48 соат дар ҳарорати 25°C , ҷӯшонидани лӯбиёи сабзонида, нигоҳдории он барои хунуккунӣ, хушккунӣ дар ҳарорати $55 - 60^{\circ}\text{C}$ бо истифодаи гармибари ҳавоӣ дар хушккунакҳо ва майдакуни маҳсулот бо андозаҳои зарраҳо $30 - 100$ мкм таркиб ёфтааст, коркард шудааст.

Муайян карда шудааст, ки концентрати коркардшуда дорои як қатор хусусиятҳои мусбӣ буда, яке аз онҳо ин қобилияти обҷаббандагии он мебошад, ки $1,52$ г/г –ро ташкил медиҳад, ки ин хусусиятро дар як қатор маҳсулотҳои ҳӯрока бо мақсади беҳтар кардани ҳолати коллоидии маҳсулот истифода бурдан мумкин аст.

Хусусияти дигари муҳими концентрати коркардшудаи муаллиф дар он аст, ки ҳангоми истифодаи тарзи коркардшудаи ҳосил намудани концентрат аз лӯбиё концентратсияи элементҳои заҳрнок кам шуда истодааст, аз он ҷумла миқдори Cd дар таркиби донаи лӯбиёи коркарднашуда 0,071мг/кг буда, ҳангоми коркардаш ба концентрати донаҳои сабзонидашуда миқдори он 0,00030 мг/кг гардид, ки ин 230 маротиба камшавиро нишон медиҳад. Инчунин миқдори Pb низ дар концентрат нисбат ба ашё коҳиш ёфтааст (дар лӯбиё 0,23 мг/кг ва дар концентрат 0,00048 мг/кг), ки ин 470 маротиба камшавиро инъикос мекунад, ки ин имконияти истеҳсоли маҳсулоти бехатарро фароҳам оварда, амнияти озуқавориро таъмин карда метавонад.

Дар натиҷа кори илмии иҷрошуда, дастурамали маҳсулотҳои нави функционалӣ, дар мисоли нони қолибӣ коркард шудааст (иловаи концентрати лӯбиё ба миқдори 20% аз массаи умумии орди гандумин). Интихоби объект бо усули пурсишу овоздиҳӣ сурат гирифтааст.

Дар таҳқиқотои овардашуда, арзиши ғизогии маҳсулот мувофиқи таркиби химиявии он ҳисоб карда шуда, аз натиҷаҳои ҳисоб маълум гардид, ки ҳангоми истеъмоли 100 г нони функционалӣ қонеъгардонии эҳтиёҷоти шабонарӯзии организм ба сафеда зиёда аз 14%-ро ташкил намуда, мутаносибан ҳангоми истеъмоли 200г нони функционалӣ, яъне нон бо иловаи концентрати лӯбиё қариб 30%-ро ташкил мекунад. Ба ғайр аз ин дар таркиби нони функционалӣ назар ба нони назоратӣ миқдори моддаҳои минералӣ ва витаминҳо низ зиёдтар аст. Бинобар ин, қайд намудан мумкин аст, ки нон бо иловаи концентрати лӯбиё маҳсулоти функционалӣ ҳисобида мешавад.

Боби чорум “Самаранокии иқтисодии тадбиқи технологияи коркардшуда”, таҳлили бозори маҳсулотҳои хӯрока дар хусуси нон баррасӣ гардида, самаранокии иқтисодии истеҳсоли нон бо иловаи концентрати лӯбиё ҳисоб карда шудааст. Дар натиҷаи ҳисоби нарҳи барориши воҳиди маҳсулот дар намунаи назоратӣ барои нони қолибӣ бо вазни 500г ААИ 4,8 сомонӣ ва барои нон бо иловаи концентрати лӯбиё 7,3 сомониро ташкил додааст.

Дар хулосаи кори илмии ичронамуда, М.А. Раҳимова натиҷаҳои тадқиқоти ба дастоварда худро ҳангоми коркарди технологияи концентрат аз лӯбиё ҳамчун маҳсулоти функционалӣ ва истифодаи он дар маҳсулоти ҳӯроки функционалӣ ақидаҳои дақиқи худро байён намудааст.

Диссертасия в автореферати он, ки натиҷаҳои илмӣ оварда шудааст бо вуҷуди хуб ва назаррас ичро шудан, баъзе камбуҷҳо бе таваҷҷӯҳ мондааст, чунончи:

1. Дар кори диссертационӣ ҳисоби технологи таҷхизотҳои истифодашуда оварда нашудааст.
2. Дар ҷадвалҳои 3.2.1. саҳ. 77, ҷадвали 3.2.2. саҳ. 78 маълумотҳо оид ба миқдорӣ карбон ва сулфур оварда шудааст, лекин сабаби овардани ин маълумотҳо қайд нашудааст.
3. Дар диаграммаи 3.2.1. саҳ. 79 воҳиди нишондиҳандаҳои овардашуда қайд нашудааст.
4. Хосиятҳои реологии ҳамаи намунаҳои нони функционалӣ омӯхта нашудааст.
5. Беҳтар мешуд, барои тасдиқи ҳусусияти функционалии маҳсулоти кокардшуда, арзиши биологӣ низ ҳисоб карда шувавад.
6. Дар матни диссертатсия ва афтoreferati кори ичрошуда, ба ҳатоҳои техникий ва услубӣ роҳ дода шудааст.

Он эрод ва ҳатоҳои қайдшуда бартӣарафшаванд буда, ба сатҳи кори илмӣ-тадқиқотӣ таъсири манғӣ намерасонанд.

Дар умум, аз рӯи мазмун ва мундариҷаи илмӣ, услуги навиштани диссертатсия ва автореферат кори Раҳимова Мунзифа Анваровна мувофиқи талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида шудааст. Корҳои нашршуда ва автореферат таркиби асосии диссертасияро инъикос менамояд.

Хулоса. Кори диссертационӣ дар мавзуи “Коркарди технологияи маҳсулоти ҳӯрокии функционалӣ аз растани лӯбиёгӣ” ба талаботи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, аз рӯи муҳимијат, аҳамияти назариявию амалий,

Хулоса. Кори диссертационӣ дар мавзуи “Коркарди технологияи маҳсулоти ҳӯрокии функционалӣ аз растани лӯбиёгӣ” ба талаботи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, аз рӯи муҳимият, аҳамияти назариявию амалӣ, навгонӣ, интишорот ва натиҷаҳои ба даст оварда ба талаботи Комиссия олии аттестасионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба додани дараҷаҳои илмӣ ҷавобғӯ буда, муаллифи диссертасия Раҳимова Мунзифа Анваровна барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёгихо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ сазовор мешуморам.

Номзади илмҳои техникӣ, дотсент,
мудири кафедраи сифат ва бехатарии
маҳсулоти ғизоии Донишгоҳи аграрии
Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур



Минҳочов С.Н.

“ 30 “ октябрисоли 2023

734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146,
Моб: (+992) 934670867, E-mail: minhojov.s@gmail.com

Имзои Минҳочов-ро тасдиқ мекунам,

Сардори шӯбаи таъминоти ҳукуқӣ
ва кадрҳои кормандони Донишгоҳи
аграрии Тоҷикистон ба номи
Ш.Шоҳтемур



Абдуҳалимзода Н.А.